



## **ИТТИҲОДИ АВРУПО**

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии  
Тоҷикистон

Душанбе, 03 март соли 2014

### **ВАРАҚАИ МАТБУОТӢ**

#### **КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ҶОПОН ОИД БА ИДОРАКУНИИ САРҲАД ВА ҲАМКОРИИ БАЙНИМАРЗӢ БАЙНИ ҶУМҲУРИҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА АҶҶОНИСТОН**

Сафорати Ҷопон ва Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии Барномаҳои идоракунии сарҳад дар Осиёи Марказӣ (ВОМСА) ва Идоракунии сарҳад дар қисми шимолии Афғонистон (ВОМНАФ), ки аз ҷониби ИА маблағгузори гардида, аз ҷониби БРСММ амали мегардад, конференсияи дурӯзае оид ба роҳҳои беҳтар намудани идоракунии сарҳад ва ҳамкории байнимарзӣ байни Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Афғонистон доир хоҳанд намуд. Конференсия дар доираи созишномаҳои дар нишастҳои байни ИА ва Ҷопон тасвигардида, баргузор шуда истодааст. Нишастҳои ҷонибҳо санаи 28-уми апрели соли 2010 дар шаҳри Токио ва санаи 28-уми майи соли 2011 дар шаҳри Брюссел мутаносибан баргузор гардида, дар он Ҷопон ва Иттиҳоди Аврупо ҷонибдорӣ худро ҷиҳати фаъолияти якҷояи шарикӣ бо Ҳукумати Ҷумҳурии Афғонистон, Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ баҳри мусоидат ба ояндаи осоишта, босубот ва дурахшони мардуми Афғонистон бори дигар тасдиқ намуданд.

Ҳадаф аз конференсияи мазкур рушди нерӯи устувори сохторҳои маҳаллӣ, беҳтар намудани идоракунии сарҳад ва дарёфт намудани роҳҳои давоми ҳамкориҳои байни ҳукуматҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии исломии Афғонистон мебошад. Дар ҷорабинӣ ба масоили муайянкунии соҳаҳои омӯзиш, мувофиқа намудани амалиётҳои байнисарҳадӣ, тақими амалиётҳо оид ба мубориза бар зидди маводи нашъаовар, беҳтар намудани шаффофият ва ҳисоботнокӣ, беҳбуди хизматрасониҳои байнисарҳадӣ ва мусоидат ба савдо эътибори хоса дода мешавад.

Конференсия санаҳои 4-5-уми март соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар меҳмонхонаи Ҳаят Риҷенси баргузор гардида, кори он аз соати 9:00 оғоз мегардад. Дар ҷорабинӣ намояндагони воломақоми Вазорати корҳои хориҷӣ, Полиси сарҳадӣ ва Хадамоти гумруки Ҷумҳурии Афғонистон ва Қўшунҳои сарҳадӣ, Агентии назорати маводи нашъаовар ва Хадамоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагони Ҳукумати Ҷопон, Иттиҳоди Аврупо, корпусҳои дипломатии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсияшуда ва ташкилотҳои байналмилалӣ, ки бо масоили идоракунии сарҳад саруқор доранд, иштирок хоҳанд кард.

Нишастии матбуотии рӯзи сешанбе, санаи 4-уми март соли 2014 соати 10:00 дар меҳмонхонаи Ҳаят Риченсӣ доир мегардад.

Иттиҳоди Аврупо, ки аз 28 кишварҳои аъзо иборат аст, ташкилоти кӯмакрасони бузургтарин дар ҷаҳон аст. Дар минтақаи Осиёи Марказӣ қисмати бештари кӯмакҳои дучониба (66 млн ЕВРО дар солҳои 2007-2010 ва 62 млн ЕВРО дар солҳои 2011-2013) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии барномаҳои сохторӣ, ҳамчун кӯмаки техникӣ ва грант ҷудо карда мешавад. Дар доираи кӯмак диққати асосӣ ба масоили ҳифзи иҷтимоӣ, рушди соҳаи тандурустӣ ва сохтори хусусӣ тавассути таҳкими идоракунии молияи давлатӣ ҷалб карда мешавад. Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин кӯмаки минтақавӣ ва соҳавӣ дар соҳаҳои ба монанди идоракунии сарҳад ва назорати маводи нашъаовар (BOMCA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), таъминоти об/муҳити зист, муҳоҷират, ҳуқуқи инсон ва демократия (Дастгоҳи Аврупо оид ба рушди демократия ва ҳуқуқи инсон, EIDHR), рушди иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (NSA) ва соҳибқорӣ хурду миёна (CA-Invest) расонида мешавад. ИА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 ин ҷониб фаъол буда, ҳар сол барои рушд ба маблағи тақрибан 25 млн ЕВРО кӯмак мерасонад.

**Тамос:**

Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба кор бо ВАО ва иттилоот, Намояндагии ИА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: кӯчаи Адхамов 74, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - почтаи электронӣ:

[Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu](mailto:Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu)

Website: [http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm)

Моро дар Facebook пайгирӣ кунед: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>